

## «ТАСДИҚ МЕКУНАМ»

Ректори МДТ «Донишгоҳи давлатии Бохтар

ба номи Носири Хусрав»

доктори илмҳои иқтисодӣ,

профессор

Курбонзода М.Р.

2024 с.

### ХУЛОСАИ

#### Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав

Диссертасияи унвонҷӯи кафедраи биологияи умумӣ Резмонова Курбоной Шарифовна дар мавзуи: **«Маҳсулнокии намунаҳои гандуми мулоим (*Triticum Aestivum L.*) аз коллексияи ИУР-и Федератсияи Россия дар шароити ҷануби Тоҷикистон»** барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.01.01 - Зироаткории умумӣ, растанипарварӣ дар кафедраи биологияи умумии факултети химия ва биологияи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ба анҷом расидааст.

Дар ҷараёни омода намудани диссертасия Резмонова Курбоной Шарифовна унвонҷӯи кафедраи биологияи умумии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ба шумор мерафт.

Резмонова Курбоной Шарифовна соли 2009 факултети химия ва биологияи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусравро аз рӯйи ихтисоси биология хатм карда намудааст.

Номбурда бо фармоиши ректори Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав аз, 24.06.2019, фармоиши №87<sup>б</sup> - ФА ба ҳайси унвонҷӯи кафедраи биологияи умумии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав қабул карда шудааст.

Мавзуи рисолаи диссертасияи Резмонова Курбоной Шарифовна дар ҷаласаи Шуруи олимони Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, аз 24.06.2019, суратҷаласаи №11 тасдиқ шудааст. Инчунин бо қарори маҷлисӣ мазкур роҳбари илмии унвонҷӯ доктори илмҳои биология, профессор, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Абдуллоев Абдуманнон ва мушовири илмӣ доктори илмҳои кишоварзӣ Партоев Курбонаӣ таъин гардидааст.

Резмонова Курбоной Шарифовна имтиҳонҳои минимуми номзадиро аз фанни таърих ва фалсафаи илм дар таърихи 29-уми июни соли 2022 бо баҳои 4 (хуб), аз фанни забони хориҷӣ (англӣ) дар таърихи 31-уми январи соли 2023 бо баҳои 4 (хуб) дар Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири

Хусрав ва аз фанни ихтисоси 06.01.01.– Зироаткории умумӣ, растанипарварӣ аз 29.11.2023 бо баҳои 4 (хуб) дар Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур суоридааст. Ба Резмонова Қурбоной Шарифовна маълумотнома, аз 20.12.2023, № 957, дар бораи супоридани имтиҳонҳои номзадӣ дода шудааст.

Диссертатсия дар ҷаласаи кафедраи биологияи умумии факултети химия ва биология аз, «24» январи соли 2024, № 6 муҳокима гардидааст. Ба диссертатсия аз ҷониби муқарризон баҳои мусбат дода шуда, пас аз ислоҳи камбуҷидо ба зинаи навбатии ҳимоя тавсия карда шудааст.

**Мутобиқати ихтисос ба номи мавзуъ ба шиноғномаи ихтисос ва муҳтавои диссертатсия.**

Диссертатсияи Резмонова Қурбоной Шарифовна дар мавзуи «Маҳсулнокии намунаҳои гандуми мулоим (*Triticum aestivum* L.) аз коллексияи ИУР-и Федератсияи Россия дар шароити ҷануби Тоҷикистон» аз рӯйи мазмун ва мундариҷаи ҳуд ба шиноғномаи ихтисоси 06.01.01–Зироаткории умумӣ, растанипарварӣ мутобиқат менамояд. Дар таҳқиқоти мазкур ҷиҳатҳои назаривӣ асоснок карда, дар соҳаи таҳқиқоти ихтисоси 06.01.01 – Зироаткории умумӣ, растанипарварӣ, ки таҳқиқи аломатҳои морфологӣ ва аз ҷиҳати иқтисодӣ пурарзиши намунаҳои арзишманди гандуми мулоимдонро аз ҳазинаи ҷаҳонии ИУР-и Федератсияи Россия дар шароити ҷануби Тоҷикистон пешбинӣ менамояд, мувоғиқат намуда, барои тавсия ва истифодаи намунаҳои сермаҳсул, устувор ва ба шароити ҷануби Тоҷикистон намунаҳои нави гандум, тибқи номгӯи ихтисосҳои кормандони илмии кишоварзӣ ва биология таҳлил гардидааст.

**Алоқамандии мавзуи диссертатсия ба самтҳои афзалиятноки рушди илм, техника ва технология дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.**

Мавзуи кори диссертационии анҷомдода шуда ба самтҳои афзалиятноки таҳқиқоти илмӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар Консепсияи сиёсати аграрии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳти № ГР 018900031322016, аз 05 январи соли 2016, дар бораи таъминоти илмии рушди комплекси агросаноатии кишвар, тасдиқ шудааст, алоқаманд мебошад.

**Мутобиқати теъдод ва мазмуни интишороти натиҷаҳои илмӣ ба муҳтавои диссертатсия ва автореферат.** Натиҷаҳои асосии таҳқиқи диссертационии Резмонова Қурбоной Шарифовна амалан дар тамоми марҳалаҳои таҳқиқот (солҳои 2016-2022) гузаронида шудааст. Муқарароти асосии назариявӣ ва натиҷаҳои таҳқиқот дар ҷаласаҳои илмии кафедраи биологияи умумӣ ва конференсияҳои байналмилалӣ ва илмии ҳарсолаи дохилидонишгоҳии ҳайати профессорону омӯзгорон, докторантону

магистрон ва донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав мӯҳокима карда шуда, оид ба маводи илмии диссертатсия дар 14 конфронси илмии чумхурияйӣ ва байналмилалӣ гузориш дода шуда, баҳои баландро сазовор гардиданд. Натиҷаҳои илмӣ дар конфронсҳои илмии зерин муаррифӣ шудаанд: «Хусусиятҳои экологии гуногуни биологӣ», Душанбе, 2017; «Дастовардҳои биохимияи муосир». Душанбе, 2019; «Зан ва рушди илми муосир». Кӯлоб, 2021; «Энергетика омили асосии рушди иқтисодист». Кӯшониён, 2019; «5-солагии ДДТҲ». Данғара, 2021; «Омӯзиш, ҳифз ва истифодаи оқилонаи олами набототи Авруосиё». Алмаато, 2022; Дастовардҳо, технологияҳо ва дурнамои соҳаи кишоварзӣ ва саноати нассочӣ, Тошканд, 2022; «Конференсияи XXIII байналхалқии илмию амалӣ. Москва, 2022; «Минтақаҳои Россия: стратегияҳо ва механизмҳои рушди лоиҳаҳо ва барномаҳои афзалиятноки миллӣ ва минтақавӣ», Москва, 2022 ва тайраҳо.

**1. Мавҷудияти санадҳои тасдиқунандаи татбиқи натиҷаҳои илмӣ дар истеҳсолот ё имконияти татбиқ намудани онҳо.** Натиҷаҳои таҳқиқоти намунаҳои гандуми мулоимдона, ки аз коллексияи ҷаҳонӣ (ИУР-и Федератсияи Россия) дастрас карда шудаанд, ба монанди ITMI-5, ITMI-30, ITMI-32 ва ITMI-103 барои истифодабарӣ дар корҳои селексионӣ ва барои парвариш дар истеҳсолот тавсия карда мешаванд. Ин намунаҳои серҳосили гандуми мулоимдонаро дар оянда метавон барои санчиш ба Комиссияи давлатии навъсанҷӣ ва ҳимояи навъҳои нави зироатҳои кишоварзии Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия намуд. Инчунин хулосаҳои таҳқиқоти мазкурро дар самти таҳияи мавод илмӣ, монография истифода намудан мумкин аст.

**Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот.** Саҳми довталаб дар ҷустуҷӯ ва таҳлили сарчашмаҳои илмӣ, иштирок дар таҳия ва гузаронидани таҳқиқот, интиҳоби навъ ва намунаҳои гандум, таҳия ва гузаронидани таҷрибаҳои озмоишиӣ ва саҳрой, дар коркарди оморӣ ҳангоми ҷамъбаст намудани натиҷаҳои кор ва мустақилона ба анҷом расонидани кори диссертационӣ ва таҳияву нашри мақолаҳои илмӣ, маърӯзаю гузоришҳо дар конференсияҳо ва ҷорабиниҳои илмӣ-таҳқиқотӣ назаррасанд. Ҳиссаи иштироки унвонҷӯ дар таҳқиқот зиёда аз 85 фоизро ташкил медиҳад.

Диссертацияи Резмонова Курбоной Шарифовна дар мавзуи «Маҳсулнокии намунаҳои гандуми мулоим (*Triticum Aestivum* L.) аз коллексияи ИУР-и Федератсияи Россия дар шароити ҷануби Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ аз руи иҳтиносӣ 06.01.01- Зироакории умумӣ, растанипарварӣ ба иҳтиносӣ интиҳобшуда пурра мувофиқат менамояд.

Мавзуи диссертатсия ба бандҳои соҳаи кишоварзӣ, ба шаҳодатномаи ихтисоси 06.01.01- Зироакории умумӣ, растанипарварӣ мутобиқат менамояд.

Муҳтавои диссертатсия ба чунин бандҳои ихтисоси мазкур мувофиқат менамоянд:

- **банди 4.** Хусусиятҳои ташаккулёбии ҳосилнокии намудҳо (навъҳо)-и растаниҳо вобаста аз шароитҳои обӣ ва лалмӣ. Муайян намудани вокуниши (реаксияи) растаниҳо вобаста аз намуд ва усули обмонӣ, дараҷаи зичии ниҳолҳо, усулҳои парвариш ва ҷамъоварии ҳосил.

- **банди 5.** Вокуниши (реаксияи) экологии намудҳо (навъҳо) дар сурати тағйирёбии муҳити беруна (муносибат ба ҳарорат, шароити хок, инчунин дар шароити таъмин будан бо намӣ, ғизо ва дараҷаи равшани).

- **банди 6.** Таъсири шароити беруна ба захирашавии ангиштобҳо, равғанҳо, никотин, ташаккули ғоз (клетчатка) ва сифати онҳо.

Инчунин нуктаҳои илмии дар диссертатсия инъикосёфта ба соҳаи таҳқиқоти ихтисоси 06.01.01 – Зироаткории умумӣ, растанипарварӣ, ки таҳқиқи аломатҳои морфологӣ ва аз ҷиҳати иқтисодӣ пурарзиши намунаҳои арзишманди гандуми мулоимдонро аз хазинаи ҷаҳонии ИУР-и Федератсияи Россия дар шароити ҷануби Тоҷикистон пешбинӣ менамояд, мувофиқат намуда, барои тавсия ва истифодаи намунаҳои сермаҳсул, устувор ва ба шароити ҷануби Тоҷикистон мувофиқи гандум, тибқи номгӯи ихтисосҳои кормандони илмии кишоварзӣ ва биология мувофиқат менамояд.

**Диссертатсияи** Резмонова Қурбоной Шарифовна дар мавзуи «Маҳсулнокии намунаҳои гандуми мулоим (*Triticum Aestivum L.*) аз коллексияи ИУР-и Федератсияи Россия дар шароити ҷануби Тоҷикистон» аз муқаддима, 5 боб, хулосаҳо ва хулосаи умумӣ иборат буда, 19 диаграмма, 26 ҷадвал ва 30 аксро дар баргирифта, дар 138 саҳифа таҳия шудааст. Рӯйхати адабиёт аз 150 номгӯй, аз ҷумла 90 адад ба забонҳои ҳориҷӣ иборат мебошанд.

Вобаста ба мавзуъ ва масоили таҳқиқоти диссертационӣ 21 интишороти муаллиф инъикос ёфтаанд, ки аз он 7-тояшро мақолаҳои илмии дар маҷалаҳои тақризшавандай Комиссияи олии атtestатсionии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашрасида, 14-тои дигар дар маводи конференсияҳои илмии ҷумҳурияйӣ ва байнамилалӣ интишор гардидааст.

Мундариҷаи асосии таҳқиқот аз рӯйи мавзуи диссертатсия дар таълифоти зерини муаллиф инъикос ёфтааст:

I. **Мақолаҳои илмие, ки дар маҷалаҳои тақризшавандай Комиссияи олии атtestатсionии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудаанд:**

- [1-М]. Резмонова, К.Ш. Мутобиқ намудани навъҳои гуногуни гандуми берунмарзӣ ба шароити водии Вахш / К.Ш. Резмонова, Р. Ибрагимов, И. М. Гафуров // Паёми ДДБ ба номи Н. Хусрав. – Бохтар, 2019. – №2/1(60). – С. 81-85.
- [2-М]. Резмонова, К.Ш. Ҳосилнокии баланди гандум-омили муҳимми таъмини барномаи озуқаворӣ / К.Ш. Резмонова / Паёми ДДБ ба номи Носири Хусрав. – Бохтар, – 2020. – №2/3 (78). – С. 83-88.
- [3-М]. Резмонова, К.Ш. Структура урожая и биохимические показатели семян картированных линий пшеницы из мировой коллекции в южном Таджикистане / К.Ш. Резмонова, Б.А. Гафуров, А. Абдуллаев // Вестник БГУ им. Н. Хусрова. – Бохтар, 2021.– №2/4 (93). – С. 88-92.
- [4-М]. Резмонова, К.Ш. Влияние минерального удобрения (нитроаммофоска) на общую биомассу сортобразцов пшеницы в условиях юга Таджикистана / К.Ш. Резмонова // Вестник БГУ им. Н. Хусрова. – Бохтар, 2022. – №2/2(99). – С.102-107.
- [5-М]. Резмонова, К.Ш. Характеристика генетических признаков перспективных линий мягкой пшеницы из коллекции ВИР Федерации России в условиях Юга Таджикистана / К.Ш. Резмонова, Б.А. Гафуров, А. Абдуллоев, К. Партоев // Вестник теоретический и научно-практический журнал «Земледелец» Таджикского аграрного университета имени Ш. Шотемура. – Душанбе, 2022. – №4(97). – С. 25-27. ISSN 2074-5435.
- [6-М]. Резмонова, К.Ш. Урожайность интродуцированных сортобразцов пшеницы по сравнению с сортом «Ормон» при внесении нитроаммофоски / К.Ш. Резмонова // Вестник теоретический и научно-практический журнал «Земледелец» Таджикского аграрного университета имени Ш. Шотемура. – Душанбе,2022. – №3(96). – С. 10-16. ISSN 2074-5435.
- [7-М]. Резмонова, К.Ш. Влияние разных условий водоснабжения на продуктивность и качество семян картированных линий пшеницы из мировой коллекции в Южном Таджикистане // Вестник, теоретический и научно-практический журнал «Земледелец» Таджикского аграрного университета имени Ш.Шотемура. – Душанбе, 2023. –№3(100). – С. 36-39. ISSN 2074-5435.

## II. Мақолаҳо ва фишурдаҳои дар маводи конференсияҳои илмӣ чопшуда:

- [8-М]. Резмонова, К.Ш. Мутобиқ намудани намунаҳои гуногуни гандум ба шароити водии Вахш / К.Ш. Резмонова, А. Абдуллоев, К.Б. Амиров, Б.А. Гафуров / Маводи конференсияи VII-уми байналмилалии «Хусусиятҳои экологии гуногуний биологӣ». – Душанбе, 2017. – С. 125.
- [9-М]. Резмонова, К.Ш. Омӯзиши ҳосиятҳои тобоварии навъҳои гуногуни гандум ба шароити хушкӣ ва заминҳои шӯр / К.Б. Амиров, К.Ш. Резмонова,

П.М. Ятимов / Материалы VIII международной конференции «Экологические особенности биологического разнообразия». – Душанбе, 2019. – С. 131.

[10-М]. Резмонова, К.Ш. Физиолого-биохимическая адаптация мягких линий пшеницы из коллекции ВИР Федерации России в засоленных почвах Юга Таджикистана / К.Ш. Резмонова, Ш.М. Гафуров, Б.А. Гафуров, А. Абдуллоев / Материалы республиканской конференции «Достижения современной биохимии». ТНУ. – Душанбе, 2019. – С. 66.

[11-М]. Резмонова, К.Ш. Влияние комплексных соединений биологически активных металлов на рост мягкой пшеницы из коллекции ВИР-а Федерации России в климатических условиях Южного Таджикистана / К.Ш. Резмонова, Ф. Махмадалиев, Н.С. Бекназарова, Б.А. Гафуров, А. Абдуллоев / Материалы республиканской конференции «Достижения современной биохимии» ТНУ. – Душанбе, 2019. – С. 68.

[12-М]. Резмонова, К.Ш. Панчаронӣ ва таъсири он ба ҳосилнокӣ, ҳангоми мутобиқшавии навъҳои гандуми умумиҷаҳонии коллексияи ИУР-и дар шароити иқлими чануби Тоҷикистон / К.Ш. Резмонова, Б.А. Гафуров, Ш.М. Гафуров, Ф. Махмадалиев, Х.М. Ёфтаков, А. Абдуллоев / Маводи конференсияи байналмилали «Энергетика – омили асосии рушди иқтисодиёт» – Қӯшониён, 2019. – С. 9

[13-М]. Резмонова, К.Ш. Ҳосилнокии баланди гандум яке аз омилҳои зиндагии шоиста / К.Ш. Резмонова / Маводи коференсияи илмӣ-амалии «Занон ва рушди илми муосир». – Қулоб, 2021. – С. 45-48

[14-М]. Резмонова, К.Ш. Особенности формирования массы 1000 зёрен озимой мягкой пшеницы из коллекции ВИР-а Федерации России в условиях засухи и засолёной почвы юга Таджикистана / К.Б. Амиров, К.Ш. Резмонова, Б.А. Гафуров, Ш.М. Гафуров, А. Абдуллоев / Материалы международной конференции «Энергетика - главный фактор экономического развития». – Кушониён, 2019. – С. 20.

[15-М]. Резмонова, К.Ш. Таркиби биохимиявии дони гандумҳои таҳқиқшавандай ИУР-и Федератсияи Россия дар шароити иқлими Ҷаҳонӣ ва заминҳои шӯри чануби Тоҷикистон / К.Ш. Резмонова, Ш.М. Гафуров. / Маводи конференсияи илмӣ-амалии бахшида ба 30-солагии Истиқлолияти ҶТ, 5-солагии фаъолияти Донишгоҳи давлатии тибии Ҳатлон. – Дангаре, 2021. – С. 446.

[16-М]. Резмонова, К.Ш. Повышение урожайности пшеницы для достойной жизни / К.Ш. Резмонова / Материалы научно-практической конференции посвященной 30-летию Независимости Республики Таджикистан, 5-летию деятельности ДДТХ. – Дангаре, 2021. – С. 446-447.

[17-М]. Резмонова, К.Ш. Интродукция сортообразцов пшеницы Российской селекции в условиях Таджикистана / К.Ш. Резмонова, А. Абдуллоев, К. Партоев / Материалы Международной научно-практической конференции «Изучение, сохранение и рациональное использование растительного мира Евразии». – Алмааты, 2022. – С. 576-581.

[18-М]. Резмонова, К.Ш. Об эффективности выращивания сортообразцов пшеницы в условиях Хатлонской области Таджикистана / К.Ш. Резмонова, Б.А. Гафуров, К. Партоев / Материалы Международной научно-практической конференции «Достижения технологии и перспективы развития сельскохозяйственной науки и текстильной промышленности». – Ташкент, 2022. – С. 274-277.

[19-М]. Резмонова, К.Ш. Агроэкологическое изучение перспективных линий мягкой пшеницы из коллекции ВИР-а Федерации России в условиях Юга Таджикистана / К.Ш. Резмонова, А. Абдуллаев, К. Партоев // Сборник трудов XXIII международной научно-практической конференции. – Москва, 21-23 апреля 2022 г. Том 2. – Москва, 2022 – С. 337-342.

[20-М]. Резмонова, К.Ш. Влияние нитроаммофоскахи на урожайность сортообразцы пшеницы в условиях Хатлонской области Таджикистана / К.Ш. Резмонова, А. Абдуллаев, К. Партоев / Материалы XIII Международной научно-практической конференции «Регионы России: стратегии развития и механизмы реализации приоритетных национальных и региональных проектов и программ». – Москва, 2022, – С. 318-321.

[21-М]. Резмонова, К.Ш. Потенциал продуктивности коллекционных образцов пшеницы в условиях юга Таджикистана / К.Ш. Резмонова, К. Партоев, А. Абдуллаев / Материалы республиканской научной конференции «Биологическое разнообразие растений, животных и генетические ресурсы Горного Бадахшана» (Таджикистан, г. Хорог, 2-3 ноября 2023 г.). – Душанбе, 2023. – С. 17-18.

#### **Чаласа қарор кард:**

1. Диссертацияи Резмонова Курбоной Шарифовна дар мавзуи «Махсулнокии намунаҳои гандуми мулоим (*triticum aestivum* L.) аз коллексияи ИУР-и Федератсияи Россия дар шароити ҷануби Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.01.01- Зироакории умумӣ, растанипарварӣ таҳқиқоти анҷомёфта ҳисобида шавад.

2. Диссертацияи Резмонова Курбоной Шарифовна дар мавзуи «Махсулнокии намунаҳои гандуми мулоим (*Triticum Aestivum* L.) аз

коллексияи ИУР-и Федератсияи Россия дар шароити ҷануби Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ аз руи иҳтисоси 06.01.01- Зироакории умумӣ, растани парварӣ бо дарназардошти ислоҳи камбуҷидҳои гирифташуда барои ҳимоя дар шурои диссертационии **6Д.КОА-064** назди Институти зироаткории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон тавсия дода шавад.

Хулосаи мазкур дар ҷалсаи кафедраи биологияи умумии факултети химия ва биологияи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Ҳусрав, аз 31 январи соли 2024, протоколи № 6 қабул гардидааст.

Дар ҷаласа 16 нафар иштирок доштанд. Натиҷаи овоздиҳӣ: тарафдор – 16 нафар; «зид» – нест; «бетараф» – нест.

Раиси ҷаласа: н.и.п., саромӯзгор,  
мудири кафедраи биологияи умумӣ

Т. Х. Назаров

Котиби ҷаласа: н.и.б., дотсент:

С.С. Сафарова

Имзоҳои Т. Х. Назаров ва Сафарова С.С.-ро  
тасдиқ меқунам.



Ҷ.А. Шукурзод

Суроға: 735140, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
ш. Бохтар, кӯчаи Айнӣ, 67  
E-mail: [bgu-1978@mail.ru](mailto:bgu-1978@mail.ru).  
Тел: (+83222) 2-54-81